

ҶАМЪИЯТИ ДОРОИИ МАСЪУЛИЯТАШ МАҲДУДИ
ТАШКИЛОТИ СУҒУРТАВӢ ВА АЗНАВСУҒУРТАКУНИИ
«СПИТАМЕН ИНШУРЕНС»

ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ МАҶМУӢ БАРОЕ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ
СОЛИ 2025 АНҶОМ ЁФТААСТ ВА ХУЛОСАИ АУДИТОРИИ АУДИТОРИ
МУСТАҚИЛ

Мундариҷа

ТАСДИҚ НАМУДАНИ РОҲБАРИЯТ БАРОИ МАСЪУЛ БУДАН АЗ ЧИҲАТИ ТАЙЁР ВА ТАСДИҚ НАМУДАНИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ МАҶМУИИ СОЛОНА, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2025 АНҚОМ ЁФТААСТ	3
ҲИСОБОТИ МАҶМУӢ ОИД БА ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ	8
ҲИСОБОТИ МАҶМУӢ ОИД БА ФОИДА Ё ЗАРАР ВА ДИГАР ДАРОМАҲОИ МАҶМУӢ	9
ҲИСОБОТИ МАҶМУӢ ОИД БА ТАҒЙИРОТ ДАР САРМОЯ	11
ҲИСОБОТИ МАҶМУӢ ОИДИ ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ	12
ЭЗОҲҲО БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ МАҶМУӢ	14

**ТАСДИҚ НАМУДАНИ РОҲБАРИЯТ БАРОИ МАСЪУЛ БУДАН АЗ ҶИҲАТИ ТАЙЁР ВА
ТАСДИҚ НАМУДАНИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ МАЧМУИИ СОЛОНА, КИ 31 ДЕКАБРИ
СОЛИ 2025 АНҶОМ ЁФТААСТ**

Роҳбарият барои пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва омода намудани ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ масъул мебошад, ки вазъи молиявии маҷмӯӣ Ҷамъияти дорои Масъулияташ Маҳдуди Ташкилоти Суғуртавӣ ва Азнавсуғуртақунандаи «Спитамен Иншуренс» (Ширкат) ва ширкати фаръии он («Гуруҳ») -ро ба ҳолати 31 декабри соли 2025, инчунин натиҷаҳои фаъолияти онҳо, ҳаракати маҷмӯи маблағҳои пулӣ ва тағйироти маҷмӯӣ дар сармояро барои соли, ки дар санаи зикршуда ба охир расид, ба таври саҳеҳ инъикос менамояд.

Ҳисоботи молиявии маҷмӯи мазкур мутобиқи СБҲМ таҳия шудааст ва ҳатман маблағҳое, ки ба асоси ҳулосаҳо ва арзёбиҳо муайян шудаанд, дарбар мегирад.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ Роҳбарият масъул аст барои:

- интиҳоби принципҳои дурусти муҳосибавӣ ва татбиқи пайвастаи онҳо;
- пешниҳоди иттилоот, аз ҷумла маълумот дар бораи сиёсати муҳосибавӣ, дар шакле, ки мувофиқ, бозътимод, муқоисашаванда ва фаҳмо бошад;
- ифшои маълумоти иловагӣ дар ҳолатҳое, ки иҷрои талаботи СБҲМ (Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молӣ) барои дарки таъсири ин ё он аҳдҳо, инчунин дигар рӯйдодҳо ё шароитҳо ба вазъи молиявии маҷмӯӣ ва натиҷаҳои молиявии маҷмӯи фаъолияти Гуруҳ аз ҷониби истифодабарандагони ҳисобот нокифоя мебошад; ва
- арзёбии қобилияти Гуруҳ барои идома додани фаъолияти худ дар ояндаи наздик.

Роҳбарият ҳамчунин масъул аст барои:

- таҳия, қорӣ ва нигоҳ доштани низоми самаранок ва бозътимоди назорати дохилӣ дар тамоми Гуруҳ;
- нигоҳдории муҳосибот ба тавре, ки имкони ифшо ва муттаҳид кардани муомилоти Гуруҳро фароҳам орад, инчунин пешниҳоди иттилооти дақиқ барои ҳар санаи зарурӣ дар ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ ва таъмини мутобиқати он ба талаботи СБҲМ;
- нигоҳдории муҳосибот мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва СБҲМ;
- андешидани тамоми чораҳои ақлан имконпазир барои ҳифзи дороиҳои Гуруҳ; ва
- муайянсозӣ ва пешгирии ҳолатҳои қаллобии молиявӣ ва дигар сӯиистифодаҳо.

Ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ барои соли, ки 31 декабри соли 2025 анҷом ёфтааст, аз ҷониби Роҳбарияти Гуруҳ рӯзи 28 апрели соли 2026 тасдиқ ва қабул карда шуд.

Аз номи Роҳбарияти Гуруҳ:

Раҳмонов Бузургҷамил
Директор



Ниъматов Оятулло
Директори молиявӣ



RSM Tajikistan

Business center "SOZIDANIE"
Ayni street 48, 4th floor
Dushanbe
734024
Tajikistan
T +992 (44) 6006370
rsm.tj

ХУЛОСАИ АУДИТОРИИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

Ба Саҳмдорон ва Шӯрои нозирони Ҷамъияти Дорои Масъулиятш Маҳдуди Ташкилоти Суғуртаи ва Азнавсуғуртакунандаи «Спитамен Иншуренс»

Ақида

Мо аудити ҳисоботи молиявии маҷмӯи замимашудаи Ҷамъияти Дорои Масъулиятш Маҳдуди Ташкилоти Суғуртаи ва Азнавсуғуртакунандаи «Спитамен Иншуренс» (минбаъд «Ширкат») ва ширкати фаръии он («Гурӯҳ»), ки иборат аз ҳисоботи маҷмӯи оид ба вазъи молиявӣ ба ҳолати 31 декабри соли 2025, ҳисоботи маҷмӯи оид ба даромад ё зарар ва дигар даромади умумӣ, ҳисоботи маҷмӯи оид ба тағйирот дар сармояи хусусӣ ва ҳисоботи маҷмӯи оид ба гардиши воситаҳои пулӣ дар як сол, ки дар санаи зикршуда ба охир расидааст, инчунин эзоҳот ба ҳисоботи молиявии маҷмӯи, аз ҷумла шарҳи мухтасари муқаррароти асосии сиёсати баҳисобгирӣ, гузарондем.

Ба ақидаи мо, ҳисоботи молиявии маҷмӯи дар ҳамаи ҷанбаҳои муҳим вазъи молиявии маҷмӯи Гурӯҳро ба ҳолати 31 декабри соли 2025, инчунин натиҷаҳои молиявии маҷмӯи ва ҳаракати маҷмӯи воситаҳои пулӣ онро барои соли дар ин сана баанҷомрасида, мувофиқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), бо дарназардошти модификатсияи дар эзоҳи 3.1 овардашуда, ба таври саҳеҳ инъикос менамояд.

Асос барои изҳори ақида

Мо аудитро мувофиқи Стандартҳои байналмилалӣ аудит (СБА) гузаронидем. Ёхдадорҳои мо мувофиқи ин стандартҳо минбаъд дар фасли «Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ»-и хулосаи аудитории мо тавсиф шудаанд. Мо нисбат ба Гурӯҳ мувофиқи Кодекси ахлоқи муҳосибони касбии Шӯрои стандартҳои байналмилалӣ ахлоқ барои муҳосибон (Кодекси IESBA) ва талаботи ахлоқие, ки нисбат ба аудити ҳисоботи молиявии мо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегарданд, мустақил ҳастем ва мо дигар ёхдадорҳои ахлоқии худро мувофиқи ин талаботҳо ва талаботҳои Кодекси IESBA иҷро намудем. Мо боварӣ дорем, ки далелҳои аудитории бадастовардаи мо барои асос шудани изҳори ақидаи мо бо қайду шарт кофӣ ва муносиб мебошанд.

Ҳолатҳои муҳим

Мо диққати шуморо ба Эзоҳи 3.1-и ҳисоботи молиявӣ ҷалб мекунем, ки дар он қайд шудааст, ки ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ Гурӯҳ принсипи афзалияти талаботи мақомоти миллии танзимкунандаро дар муайян кардани ёхдадорҳои шартномаҳои суғурта риоя кардааст. Аз ин рӯ, Гурӯҳ ба ҷои муқаррароти IFRS 17 «Шартномаҳои суғурта» стандартҳои эҳтиётии Бонки миллии Тоҷикистонро барои ташаққули захираҳои суғурта татбиқ намуд.

Ин равиши мушаххас ба асоси оморасозии ҳисоботи молиявӣ вобаста ба талаботи танзимии ҷорӣ бозори суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Масъалаҳои асосии аудит

Масъалаҳои асосии аудит – ин масъалаҳои мебошанд, ки мутобиқи муҳокимаи касбии мо, барои аудити ҳисоботи молиявии барои соли ҷорӣ бештар муҳиманд. Ин масъалаҳо дар ҳудуди аудити

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM Tajikistan is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practises in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.



ҳисоботи молияви мо дар маҷмӯъ ва ҳангоми ташаккули ба ақидаи мо дар бораи ин ҳисоботи молиявӣ баррасӣ гардида буд ва мо ақидаи алоҳидаро вобаста ба масъалаҳои мазкур изҳор наменамоем.

Масъалаҳои асосии аудит	Расмиётҳои аудиторӣ нисбати масъалаҳои асосии аудит
Методологияи бекурбшавии сандуқи қарзӣ Роҳбарияти Бонк захирахоро нисбат ба воситаҳои молиявӣ дар асоси шартҳои шартномаҳои басташуда, арзёбии вазъи молиявии мизоҷон ва инчунин пешгӯии воридоти ояндаи маблағҳо аз рӯи ўҳдадориҳои дар санаи ҳисоботӣ мавҷудбударо бо назардошти рӯйдодҳои пас аз санаи ҳисоботӣ ташкил мекунад. Ташаккули захира дар асоси инфиродӣ, дар асоси баҳодиҳии қобилияти пардохти қарзгиранда, бо назардошти таснифи ўҳдадориҳои қарзгиранда ва амволи гарави ӯ сурат мегирад.	Аз ҷониби мо расмиётҳои таснифи қарзҳо аз рӯи гурӯҳҳои хавф гузаронида шуданд, системаи назорати дохилӣ арзёбӣ карда шуд, қарзҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар асоси интиҳобӣ бо назардошти ҳисобкунии захираҳо санҷида шуданд. Эзоҳи 11 «Қарзҳо ба муштариён» маълумоти муфасссал дар бораи қарзҳоро бо дарназардошти захираи талафоти эҳтимолӣ пешниҳод мекунад.

Қарзҳо	
Роҳбарияти Гурӯҳ бо мақсади ба даст овардани фоида маблағҳои қарзиро аз шахсони ҳуқуқӣ тавассути рефинансингӣ ҷалб мекунад. Қарзҳо дар шакли асъори миллӣ ва хориҷӣ дар асоси созишномаҳо бо қарздиҳандагон дар мӯҳлати кӯтоҳмуддат бо тамдиди минбаъда ҷалб карда мешаванд. Мо ба ин масъалаҳо таваҷҷӯҳи махсус медиҳем, зеро ин банд нисбат ба маҷмӯи умумии ўҳдадориҳо аҳамияти ҷиддӣ дорад. Сохтор ва хизматрасонии ҳар қарз Гурӯҳро водор месозад, ки созишномаҳои шартномавиро арзёбӣ намуда, таъсири онҳоро ба ҳисобгирии қарзҳо муайян намояд.	Мо тадбирҳоро барои таҳлили шартномаҳои қарзӣ ва баррасии низоми назорати дохилӣ, ки ба ин қарзҳо марбут аст, анҷом додем ва инчунин баррасии намунавии ҳисобкунии қарзҳо ва фоизҳои онҳоро гузарондем. Эзоҳи 21 «Қарзҳо» маълумоти муфасссал дар бораи қарзҳоро дар бар мегирад.

Маълумоти дигар

Ҳисоботи молиявии маҷмӯи Гурӯҳ барои соли 2024 ба охир расид, аз ҷониби аудитори дигар аудит карда шуда буд, ки ӯ фикри мусбати худро дар бораи ҳисоботи маҷмӯи мазкур бо санаи 28 апрели соли 2025 баён намудааст.

Роҳбарият барои омода намудан ва пешниҳоди саҳеҳи ҳисоботи молиявии маҷмӯи зикршуда мутабиқи СБҲМ ва барои низоми назорати дохилӣ, ки роҳбарият онро барои омода намудани ҳисоботи молиявии маҷмӯи ҳолӣ аз таҳрифҳои ҷиддӣ дар натиҷаи амалҳои беинсофона ё хатогиҳо зарур мешуморад, масъул аст. Ҳангоми омода намудани ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ, роҳбарият барои арзёбии қобилияти Гурӯҳ ҷиҳати идома додани фаъолияти муттасили худ, барои ифшои маълумоти марбут ба муттасилии фаъолият дар ҳолатҳои зарурӣ ва барои тартиб додани ҳисоботи маҷмӯӣ дар асоси фарзияи муттасилии фаъолият масъулият дорад, ба истиснои ҳолатҳое, ки роҳбарият нияти барҳам додани Гурӯҳ, қатъ кардани фаъолияти онро дорад ва ё вақте ки ягон алтернативаи дигари воқеӣ ба ғайр аз барҳамдиҳӣ ё қатъи фаъолият нашоа бошад.

Шахсони масъул барои идоракунии корпоративӣ барои назорат бар оморасозии ҳисоботи молиявии маҷмӯи Гурӯҳ масъул мебошанд.

Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ

Ҳадафҳои мо аз он иборат аст, ки боварӣ ҳосил кунем, ки оё ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ аз таҳрифҳои ҷиддӣ, хоҳ аз қаллобӣ ё хатогиҳои озод аст ё не ва интишори ҳисоботи аудиторӣ бо андешаи мо.



Кафолати оқилона дараҷаи баланди эътимод аст, аммо он кафолат намедихад, ки аудити тибқи Стандартҳои Байналмилалии Аудит гузаронидашуда ҳамеша хатогиҳои ҷиддиро, агар мавҷуд бошад, ошкор мекунад. Таҳрифҳо метавонанд натиҷаи қаллобӣ ё иштибоҳ бошанд ва муҳим ҳисобида мешаванд, агар онҳо дар алоҳидагӣ ё дар маҷмӯъ ба таври оқилона тахмин карда шаванд, ки ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон дар асоси ин ҳисоботи молиявӣ таъсир расонанд.

Ҳамчун як қисми аудит, ки мутобиқи Стандартҳои Байналмилалии Аудит гузаронида мешавад, мо дар давоми аудит қарори касбиро истифода мебарем ва шубҳаи касбиро нигоҳ медорем. Илова бар ин, мо қорҳои зеринро иҷро мекунем:

- муайян ва арзёбии хатарҳои таҳрифи ҷиддии ҳисоботи молиявӣ, ки дар натиҷаи қаллобӣ ё иштибоҳот алоқаманд аст; таҳрезӣ ва иҷрои расмиёти аудит дар посух ба ин хатарҳо; ба даст овардани далелҳои аудиторӣ, ки барои фароҳам овардани асос барои андешаи мо кофӣ ва мувофиқанд. Хавфи ошкор нагардидани таҳрифи ҷиддӣ дар натиҷаи амалҳои беинсофона нисбат ба хавфи ошкор накардани таҳрифи ҷиддӣ дар натиҷаи иштибоҳ баландтар аст, зеро амалҳои беинсофона метавонанд созиш, сохтакорӣ, қасдан беамалӣ, пешниҳоди таҳрифшудаи иттилоот ё амалҳое, ки аз системаи назорати дохилӣ канорагирӣ мекунанд;
- барои таҳияи расмиёти аудити дар шароит мувофиқ фаҳмидани назорати дохилии марбут ба аудитор ба даст оранд, аммо на бо мақсади баёни андеша дар бораи самаранокӣ системаи назорати дохилии ширкат;
- баҳодиҳии мувофиқати сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ ва асоснокии баҳодиҳии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ифшои марбут ба таҳиякардаи Роҳбарият;
- мо дар бораи қонунӣ будани татбиқи фарзияи фаъолияти доимӣ аз ҷониби Роҳбарият хулоса мебарорем ва дар асоси далелҳои аудитории бадастомада, мо хулоса мебарорем, ки оё номуайянии ҷиддии марбут ба рӯйдодҳо ё шароите вучуд дорад, ки метавонад боиси шубҳаҳои ҷиддӣ дар бораи қобилияти Гурӯҳ дар идомаи фаъолият гардад. Ҳамчун қорхонаи доимӣ фаъолият мекунад. Агар мо ба хулосае ояд, ки номуайянии ҷиддӣ вучуд дорад, мо бояд дар ҳисоботи аудитории худ диққати худро ба ифшои дахлдори ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ ҷалб кунем ё агар чунин ифшоҳо номувофиқ бошанд, фикри худро тағир диҳем. Хулосаҳои мо ба далелҳои аудиторӣ асос ёфтаанд, ки то санаи хулосаи аудитории мо гирифта шудаанд. Бо вучуди ин, рӯйдодҳо ё шароитҳои оянда метавонанд Гурӯҳро қобилияти идома додани фаъолияти худро ҳамчун фаъолияти доимӣ аз даст диҳанд;
- арзёбӣ намудани пешниҳоди умумии ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ, сохтор ва мундариҷаи онҳо, аз ҷумла ифшокуниҳо ва оё ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ муомилоти аслий ва ҳодисаҳоро ба таври одилона пешниҳод менамоянд. Мо барои роҳбарӣ, назорат ва гузаронидани аудитории Гурӯҳ масъулем. Мо пурра барои хулосаи аудитории худ масъулем.

Мо ҳамкориҳои иттилоотиро бо шахсони масъул барои идоракунии корпоративӣ анҷом дода, онҳоро, аз ҷумла дар бораи ҳаҷм ва мӯҳлатҳои банақшагирифташудаи аудит, инчунин дар бораи эродҳои назаррас оид ба натиҷаҳои аудит, аз ҷумла камбудии ҷиддии системаи назорати дохилӣ, ки мо огоҳ мекунем. дар рафти аудит муайян мекунанд.

Мо инчунин ба шахсони масъули идоракунии корпоративӣ изҳорот медиҳем, ки мо ҳамаи талаботҳои ахлоқии дахлдорро оид ба истиқлолият риоя кардаем ва ин шахсонро дар бораи ҳама муносибатҳо ва дигар масъалаҳое, ки метавонанд ба мустақилияти аудитор таъсир расонанд ва дар ҳолатҳои зарурӣ чораҳои эҳтиётӣ дахлдорро огоҳ созем.

Аз масъалаҳое, ки мо ба диққати шахсоне, ки бо идоракунӣ машғуланд, расондем, мо онҳоро муайян мекунем, ки барои аудитории ҳисоботи молиявӣ дар давраи қорӣ муҳимтарин буданд ва бинобар ин масъалаҳои асосии аудит мебошанд. Мо ин масъалаҳоро дар гузориши аудитории худ тавсиф мекунем, ба ҷуз ҳолатҳое, ки ошкорсозии чунин масъалаҳо бо қонун ё меъёрҳои танзимкунанда манъ карда шудааст, ё дар ҳолатҳои ҳеле кам, мо ба хулоса меорем, ки маълумот дар бораи масъалаи мушаххас набояд дар гузориши мо дохил карда шавад, зеро интизор меравад, ки оқибатҳои манфии чунин ошкорсозӣ аз манфиати умумичомаеи он бартарӣ хоҳанд дошт.

Ҳамроҳбари аудит ҳангоми додани ҳисобот оид ба натиҷаҳои хулосаи аудити мустақил Мафтун Баратов мебошад.

Баҳрулло Муллоев
Роҳбари Идоракунанда -
ЧДММ «РСМ Тоҷикистон»
Иҷозатномаи Бонки миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
БМТ № 0000352 аз
01 ноябри соли 2025



Мафтун Баратов
Ҳамроҳбари аудит
ЧДММ «РСМ Тоҷикистон»
Шаҳодатномаи мутахассиси
аудити банк БМТ № 0000057
аз 30 декабри соли 2015



28 апрели соли 2026



ҲИСОБОТИ МАҶМУӢ ОИД БА ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

Бо ҳисоби ҳазор сомони тоҷикӣ	Эзоҳ	31.12.2025	31.12.2024 (таҳриршуда)	31.12.2024
ДОРОИҲО				
Воситаҳои пулӣ дар хазина ва банкоматҳо	8	875,341	1,467,461	1,467,762
Воситаҳои барои истифода маҳдуд	8	37,096	47,636	47,636
Тилло	9	131	92	92
Дороиҳои молиявӣ, ки тавассути фоида ё зиён бо арзиши одилона баҳодихӣ шудаанд	10	11,600	119,720	119,720
Қарзҳои ба мизочон додашуда	11	1,445,300	1,255,440	1,255,440
Дороиҳои дарозмуддат, ки барои фурӯш нигоҳ дошта мешаванд	12	221	34	(522)
Қоғазҳои қимматноки сармоягузорӣ	13	381	382	81
Воситаҳои асосӣ	14	206,269	154,047	640
Ҳиссаи азнавсугуртакунандагон дар захираи мукофотҳои ба даст оварданашуда		4,395	3,334	3,334
Ҳисобҳо барои қабул аз амалиёти суғуртавӣ		1,765	640	154,047
Дороиҳо дар шакли ҳуқуқи истифодабарӣ	15	14,040	13,117	13,117
Дороиҳои ғайримоддӣ	16	18,780	21,110	21,110
Дороиҳои андозии мавқуфгузошташуда	35	2,753	1,739	1,739
Дороиҳои дигар	17	158,835	60,474	61,030
ҲАМАГӢ ДОРОИҲО		2,776,907	3,145,226	3,145,226
ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ				
Ӯҳдадориҳо:				
Маблағҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ	18	482,444	839,165	839,165
Ӯҳдадориҳои молиявӣ, ки тавассути фоида ё зиён бо арзиши одилона баҳодихӣ шудаанд	19	11,810	119,735	119,735
Воситаҳои мизочон	20	654,883	811,978	811,978
Маблағҳои қарзӣ	21	1,057,303	898,539	898,539
Қарзҳои субординарӣ	22	51,914	40,523	40,523
Ӯҳдадориҳо аз рӯи иҷора	15	15,260	17,310	17,310
Даромади татбиқнашуда	23	14	47	47
Захира барои пӯшонидани зарар	24	12,417	9,608	9,608
Ҳисобҳо барои пардохт аз амалиёти суғуртавӣ	24	836	1,068	1,068
Захираи мукофоти бадастнаомада	24	11,827	11,641	11,641
Дигар ўҳдадориҳо	25	81,387	61,844	61,844
ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲО		2,380,095	2,811,458	2,811,458
Сармоя				
Сармояи оинномавӣ	26	190,269	190,269	190,269
Захираҳои азнавбаҳодихии воситаҳои асосӣ		4,873	4,966	4,966
Дигар захираҳо		146,188	74,356	79,262
Захираҳои ҳатмӣ барои суғурта		200	200	200
Фоидаи тақсимнашуда		55,282	63,977	59,072
ҲАМАГӢ САРМОЯ		396,812	333,768	333,768

ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРҲО ВА
 САРМОЯҲО

2,776,907

3,145,226

3,145,226

Ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ, ки дар саҳифаҳои 8 то 80 пешниҳод шудааст, аз ҷониби Роҳбарияти
 Гурӯҳ санаи 28 апрели соли 2026 имзо карда шудааст.

Эзоҳҳои замимашудаи саҳифаҳои аз 13 то 80 қисми ҷудонашавандаи ин ҳисоботи молиявӣ мазкур
 ба ҳисоб мераванд.

Раҳмонов Бузургҷамил
 Директор

Ниъматов Оятулло
 Директори молиявӣ

ҲИСОБОТИ МАЧМӢИ ОИД БА ФОИДА Ё ЗАРАР ВА ДИГАР ДАРОМАҲОИ МАЧМӢИ

Бо ҳисоби ҳазор сомони тоҷикӣ	Эзоҳ	2025	31.12.2024 (таҳриршуда)	2024
Фаъолияти суғуртавӣ:				
Мукофотҳои суғуртавӣ, маблағи умумӣ	27	18,587	23,498	23,498
Мукофотҳое, ки барои азнавсуғуртакуни супорида шудаанд	27	(5,820)	(10,202)	(10,202)
МАБЛАҒИ СОҒ АЗ МУКОФОТҲОИ СУҒУРТАВӢ		12,767	13,296	13,296
Тағйирот дар захираи мукофоти бадастнаомада	28	(187)	(5,386)	(5,386)
Тағйироти ҳиссаи азнавсуғуртакунандагон дар захираи мукофотҳои бадастнаомада	27	(2,436)	3,334	3,334
МАБЛАҒИ СОҒИ МУКОФОТҲОИ СУҒУРТАВИИ БАДАСТОМАДА		10,144	11,244	11,224
Пардохтҳои суғуртавӣ	27	(18,735)	(1,642)	(1,642)
Ҳиссаи азнавсуғуртакунандагон дар пардохтҳои суғуртавӣ	27	15,928	-	-
Тағйирёбии захираҳо барои пушонидани зарар	27	(3,018)	(1,363)	(1,363)
МАБЛАҒИ СОҒИ ДАЪВОҲОИ СУҒУРТАВӢ		(5,825)	(3,005)	(3,005)
Хароҷоти комиссияи брокерӣ ва агентӣ НАТИҶАҲОИ ФАЪОЛИЯТИ СУҒУРТАВӢ		4,319	8,239	6,464
Фаъолияти бонкӣ:				
Даромади фоизӣ ва монанд ба он	29	311,743	227,184	227,184
Хароҷотҳои фоизӣ ва монанд ба он	29	(169,856)	(126,726)	(126,726)
ДАРОМАДИ СОҒИ ФОИЗӢ		141,887	100,458	100,458
Даромадҳои комиссияӣ	30	41,708	34,344	34,344
Хароҷотҳои комиссияӣ	30	(43,523)	(31,938)	(31,938)
(Хароҷот)/ даромади комиссияии соғ		(1,815)	2,406	2,406
(Ташкилкунӣ)/барқарорсозии захира барои зарарҳои қарзӣ	31	(129,349)	46,922	46,922
НАТИҶА АЗ ФАЪОЛИЯТИ БОНКӢ		10,723	149,786	149,786

Фаъолиятҳои дигар:

ЧДММ ТСА «СПИТАМЕН ИНШУРЕНС»
 ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ МАҶМУӢ БАРОИ СОЛЕ,
 КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2025 АНҶОМ ЁФТААСТ

Ташкилкунии захира барои беқурбшавии амалиётҳои дигар	31	(1,291)	1,949	1,949
Даромади соф аз руи амалиётҳо бо асъори хориҷӣ	32	329,449	139,139	139,139
Хароҷотҳои амалиётӣ	33	(269,098)	(237,696)	(237,696)
Дигар даромадҳо	34	8,486	5,926	5,926
НАТИҶА АЗ ФАЪОЛИЯТҲОИ ДИГАР		67,546	(90,682)	(88,909)
ФОИДА ТО АНДОЗБАНДӢ		82,588	67,343	67,341
Андоз аз фоида	35	(16,639)	(14,882)	(14,881)
ФОИДА ДАР ДАВОМИ СОЛ		65,949	52,461	52,460
Дигар даромадҳои маҷмӯӣ		-	-	-
ҲАМАӢИ ДАРОМАДҲОИ МАҶМУӢ ДАР ДАВОМИ СОЛ		65,949	52,461	52,460

Ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ, ки дар саҳифаҳои 8 то 80 пешниҳод шудааст, аз ҷониби Роҳбарияти Гурӯҳ санаи 28 апрели соли 2026 имзо карда шудааст.

Эзоҳҳои замимашудаи саҳифаҳои аз 13 то 80 қисми ҷудонашавандаи ин ҳисоботи молиявӣ мазкур ба ҳисоб мераванд.

Раҳмонов Бузургҷамил
 Директор

Нияматов Оятулло
 Директори молиявӣ

ХИСОБОТИ МАЧМҮЙ ОИД БА ТАҒЙИРОТ ДАР САРМОЯ

Бо ҳисоби ҳазор сомони тоҷикӣ	Захира барои азнавбаҳо-диҳии воситаҳои асосӣ				Захираҳои ҳатмӣ барои сугурта	Ҷоидаи тақсимнашуда	Ҳамагӣ
	Сармояи оинномавӣ	Сармояи асосӣ	Дигар захираҳо	Захираҳои ҳатмӣ барои сугурта			
Ба 31 декабри соли 2023	90,269	4,966	26,470	200	59,291	181,196	
Таҳрири бақияи аввала	-	-	-	-	112	112	
Пур кардани захираҳои дигар аз ҳисоби Ҷоидаи тақсимнашуда	-	-	47,886	-	(47,886)	-	
Пур кардани сармояи оинномавӣ	100,000	-	-	-	-	100,000	
Ҷоидаи давра	-	-	-	-	52,460	52,460	
Ба 31 декабри соли 2024 (таҳриршуда)	190,269	4,966	74,356	200	63,977	333,768	
Таҳрири бақияи аввала	-	-	(305)	-	(2,599)	(2,904)	
Тағйири захира барои азнавбаҳо-диҳӣ	-	(93)	-	-	93	-	
Пур кардани захираҳои дигар аз ҳисоби Ҷоидаи тақсимнашуда	-	-	76,294	-	(76,294)	-	
Ҷоидаи давра	-	-	-	-	65,949	65,949	
Бақия ба 31 декабри соли 2025	190,269	4,873	150,345	200	51,125	396,812	

Таҳрири бақияи аввала дар Эзоҳи 45 оварда шудааст.

Ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ, ки дар саҳифаҳои 8 то 80 пешниҳод шудааст, аз ҷониби Роҳбарияти Гуруҳ санаи 28 апрели соли 2026 имзо карда шудааст.

Эзоҳҳои замиришуда саҳифаҳои аз 13 то 80 қисми ҷудонашавандаи ин ҳисоботи молиявӣ мазкур ба ҳисоб мераванд.



Раҳмонов Бузургҷамил
 Директор

Нисматов Оятулло
 Директори молиявӣ

ҲИСОБОТИ МАЧМЀЇ ОИДИ ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ

Бо ҳисоби ҳазор сомони тоҷикӣ

	2025	2024
Гардиши воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалитӣ		
Фоида то андозбандӣ	82,588	67,341
<i>Тасҳеҳот оиди:</i>		
Тағйирот дар захираҳои суғуртавӣ	2,809	3,415
Истеҳлоки воситаҳои асосӣ, дороиҳои ғайримоддӣ ва дороиҳо дар шакли ҳуқуқӣ истифода	21,970	18,608
Зарарҳои амалӣ нашуда дар муомилоти асбӯрӣ	(4,607)	(244)
Ҳисобкунии захира оид ба беқурбшавии дороиҳо, ки аз руи онҳо фоиз ҳисоб мешавад	129,349	(49,294)
(Ташкилкунӣ)/барқарорсозии захира барои беқурбшавии амалиётҳои дигар	13,181	(1,949)
Зарар аз соқит кардани воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ	541	7
(Ташкилкунӣ)/барқарорсозии захира барои рухсатии меҳнат	7,108	-
Зиёдшавии софи дороиҳо дар шакли ҳуқуқӣ истифода ва ӯҳдадориҳо аз руи иҷора	8,450	-
Дигар	(2,905)	5,796
Гардиши воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ то тағйироти дороиҳо ва ӯҳдадориҳои амалиётӣ	258,484	42,640
Тағйирёбии дороиҳо ва ӯҳдадориҳои амалиётӣ		
<i>(Зиёдшавӣ)/камшавии дороиҳои амалиётӣ:</i>		
Тилло	(39)	-
Маблағҳо дар бонк ва дигар муассисаҳои молиявӣ	1,333	15,678
Дороиҳои молиявӣ, ки тавассути фоида ё зиён бо арзиши одилона баҳодихӣ шудаанд	108,120	-
Қарзҳои ба мизочон додашуда	(318,064)	(349,734)
Дороиҳои дарозмуддат, ки барои фурӯш нигоҳ дошта мешаванд	(181)	-
Ҳисобҳо барои қабул аз суғуртакунӣ	(1,317)	1,806
Дороиҳо дар шакли ҳуқуқӣ истифодабарӣ	(6,097)	-
Дороиҳои андозии мавқуфгузошташуда	(1,014)	-
Дороиҳои дигар	(103,075)	(50,188)
<i>Зиёдшавӣ/(камшавии) ӯҳдадориҳои амалиётӣ:</i>		
Воситаҳои молиявӣ, ки аз руи арзиши асли тавассути фоида ва зарар чен карда мешаванд	(107,925)	-
Маблағҳо дар бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ	(356,601)	799,248
Амонати мизочон	(156,783)	(3,994)
Ҳисобҳо барои пардохт аз суғуртакунӣ	(130)	490
ӯҳдадориҳои дигар	13,891	44,275
Камшавии воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ то андоз аз фоида	(669,398)	500,221
Андоз аз фоидаи пардохтшуда	(16,639)	(13,611)
Хориҷшавии софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ	(686,037)	486,610
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ		

ЧДММ ТСА «СПИТАМЕН ИНШУРЕНС»
 ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ МАҶМЁӢ БАРОИ СОЛЕ,
 КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2025 АНҶОМ ЁФТААСТ

Хариди воситаҳои асосӣ	(66,727)	(103,797)
Хариди воситаҳои ғайримоддӣ	(501)	-
Даромадҳо аз фурӯши дороиҳои кӯтоҳмуддат, ки барои фурӯш нигоҳ дошта шудаанд	-	-
Хориҷшавии софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ	(67,228)	(103,797)

Гардиши воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ:

Даромадҳо аз қарзи субординарӣ	11,493	1,166
Воридшавӣ/пардохти қарз	160,565	343,171
Пардохти ӯҳдадориҳо аз руи иҷора	-	(10,712)
Иҷрои ӯҳдадориҳо аз руи иҷора	(10,499)	-
Зиёдкунии сармояи оинномавӣ	-	100,000
Воридшавии софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ	161,559	433,625

Таъсири тағйирёбии қурби асъори хориҷӣ ба бақияи воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ

ХОРИҶШАВИИ СОФИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА МУОДИЛИ ОНҲО

ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА МУОДИЛИ ОНҲО, ба аввали сол
ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА МУОДИЛИ ОНҲО, ба охири сол
(Эзоҳи 8)

	(840)	1,384
	(592,546)	817,822
	1,467,837	650,015
	875,291	1,467,837

Ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ, ки дар саҳифаҳои 8 то 80 пешниҳод шудааст, аз ҷониби Роҳбарияти Гурӯҳ санаи 28 апрели соли 2026 имзо карда шудааст.

Эзоҳҳои замимашудаи саҳифаҳои аз 13 то 80 қисми ҷудонашавандаи ин ҳисоботи молиявӣ мазкур ба ҳисоб мераванд.

Раҳмонов Бузургҷамил
Директор



Ниъматов Оятулло
Директори молиявӣ